

ТЕСТХО АЗ ФАННИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ БАРОИ СИНФӢОИ 9-УМ

№1. Наҳв чиро меомӯзад?

- а) сохтори вожаҳоро;
- б) ҳичои калимаҳоро;
- в) ибораро;
- г) ибораю чумларо;

№2. Дар ҷумлаи зерин калимаи “вай” чӣ нақши наҳви дорад?

Вай дирӯз ба назди ман омад.

- а) пуркунанда;
- б) ҳол;
- в) мубтадо;
- г) хабар;

№3. Пайвандаки “ки” чӣ хел пайвандак аст?

- а) пайваस्तкунанда;
- б) хилофӣ;
- в) тобеъкунанда;
- г) ҷудой;

№4. Пайвандаки тобеъкунандаи “бе он ки” кадом ҷумлаи пайравро ба сарҷумла тобеъ мекунад?

- а) шартро;
- б) натиҷаро;
- в) пуркунандаро;
- г) тарзи амалро;

№5. Ба андозае, ба қадре, ба ҳадде калимаҳои ҳамнисбати кадом хели ҷумлаи пайраванд?

- а) пуркунанда;
- б) мубтадо;
- в) миқдору дарача;
- г) муайянкунанда;
- д) монандиро;

№6. Ҷумлаи пайрави хабар кадом хели аъзои сарҷумларо эзоҳ медиҳад?

- а) ҳоли замон;
- б) ҳоли макон;
- в) пуркунанда;
- г) хабари номӣ;

№7. Ҷумлаи пайрави муайянкунанда бо сарҷумла бо вооситаи кадом пайвандак тобеъ мешавад?

- а) агар;
- б) то;
- в) зеро;
- г) ки;

№8. “Вақте ки” пайвандаки кадом хели ҷумлаи пайрав аст?

- а) сабаб;
- б) шарт;
- в) замон;
- г) тарзи амал;

№9. Ба ин сарҷумла ҷумлаи пайрави мувофиқ гузоред:

Ман омадам, ки...

- а) шуморо бинам;
- б) аз шумо бинам;

- в) мо бинем;
- г) аз ту набинам;

№10. Навъи чумлаи пайрави ин мисоро ёбед: **Вақте ки навкари вакили молиёт ба Бож омада Фирдавсиро ба назди ҳоким бурданӣ шуд, шоир ҳайрон нашуд. (С.У)**

- а) тарзи амал;
- б) сабаб;
- в) замон;
- г) монандӣ;

№11. Чумлаи пайрави ин мисол кадом хели чумлаи пайрав аст?

Инҳо суҳанхое буданд, ки пӯлодро сӯроҳ ва сангро об мекарданд. (А.Ш)

- а) мубтадо;
- б) пуркунанда;
- в) сабаб;
- г) замон;

№12. Кадом чумла пайрави ҳол бо сарчумла ба воситаи пайвандакҳои “ки”, “ба тарзе ки”, “ба тавре ки”, “дар ҳолате ки” вобаста мешавад?

- а) ҳоли макон;
- б) ҳоли замон;
- в) ҳоли тарзи амал;
- г) ҳоли миқдору дараҷа;

№13. Ҳиссаи пайрави чумлаи зерин кадом хели чумлаи пайрав аст? **То ранҷ нақашӣ, ганҷ ба каф наёрӣ.**

- а) сабаб;
- б) шарт;
- в) замон;
- г) пуркунанда;

№14. Пешояндҳо кадом навъи алоқаи наҳвиरो ба миён меоранд?

- а) мувофиқат;
- б) изофӣ;
- в) вобастагӣ;
- г) ҳамроҳӣ;

№15. Ин чумла аз рӯи сохтор чӣ хел чумла аст?

Дар кушода шуд ва мо даромадем.

- а) мураккаби тобеъ;
- б) содаи хуллас;
- в) содаи тафсилӣ;
- г) мураккаби пайваст;

№16. Навъи чумлаи пайрави ин мисолро муайян кунед: **Исмат метарсид, ки мабодо Ҳошимқорвон ёро хафа накунад. (С.А.)**

- а) пуркунанда;
- б) хабар;
- в) муайянкунанда;
- г) сабаб;

№17. Дар чумлаи “**Вай ҳам чандқарат хост, ки бо муйсафедони деҳа шарики сӯҳбат шавад**”, (А.С.) пайвандакҳои “ки” кадом навъи чумлаи пайравро ба сарчумла алоқаманд кардааст?

- а) муайянкунандаро;
- б) мубтадорро;
- в) мақсадро;
- г) сабабро;

№18. Аз ин панди Саъдии Шерозӣ навъи ҷумлаи пайравро ёбед?

Касе,ки ҷафову ситам мекунад,ӯ беҳи худро меканад.

- а) хабар;
- б) муайянкунанда;
- в) мубтадо;
- г) пурқунанда;

№19. “ Аз бозе ки” пайвандаки кадом ҷумлаи пайрав аст?

- а) пурқунанда;
- б) хабар;
- в) муайянкунанда ;
- г) замон;

№20. Пайвандаки “ҳамин ки” кадом навъи ҷумлаи пайравро ба сарҷумла тобеъ мекунад?

- а) замонро;
- б) сабабро;
- в) хабарро;
- г) мубтадорро;

№21. Ин мисол кадом навъи ҷумла аст ?

Фирдавсӣ шод ,аммо бинандаи зирак метавонист пай барад,ки шодии ӯ андешаолуд ва андуҳомез.(С.У.)

- а) мураккаби пайваст;
- б) мураккаби тобеъ;
- в) содаи чидааъзо;
- г) мураккаби омехта;

№22. Навъи ин ҷумларо муайян кунед:Ҳаво торик мешуд,борон торафт шиддат мекард.(С.Т.)

- а) мураккаби тобеъ;
- б) мураккаби омехта;
- в) мураккаби пайваст;
- г) содаи чидааъзо;

№23. “Зеро ки” пайвандаки тобеъқунандаи кадом навъи ҷумлаи пайрав аст?

- а) замон;
- б) шарт;
- в) натиҷа;
- г) сабаб;

№24. Дар ин мисраи устод Рӯдакӣ: Гар дасти фитодаеро бигирӣ,мардӣ,”гар” кадом навъи ҷумлаи пайравро ба сарҷумла тобеъ кардааст?

- а) сабабро;
- б) замонро;
- в) хабарро;
- г) шартро;

№25. Ин ҷумла аз ҷиҳати сохт чӣ хел ҷумла аст?

Падарам барои ин кор ба ман як каландча харида дод ва ман ба кор сар кардам.(С.А.)

- а) мураккаби пайваст;
- б) мураккаби тобеъ;
- в) мураккаби омехта;
- г) содаи тафсилӣ;

№26. Дар ин мисраъ: Файзи худро ба сари мо ,эй баҳорон ,рез-рез (М.Т.)...кадом аъзои ҷумла такрор шудааст?

- а) ҳол;
- б) пурқунанда;
- в) хабар;
- г) мубтадо;

№27. “Агар” кадом навъи ҷумлаи пайравро ба сарҷумла тобеъ мекунад?

- а) замонро;
- б) сабабро;
- в) пурқунандаро;
- г) шартро;

№28. “Азбаски” пайвандаки кадом ҷумлаи пайрав аст?

- а) замон;
- б) сабаб;
- в) хабар;
- г) пурқунанда;

№29. Пайвандаки тобеъқунандаи мувофиқро дар ин ҷумла гузоред;Дар кушода нашуд ,аз берун бастагӣ буд (С.А.)

- а) агар;
- б) вақте ки;
- в) зеро ки ;
- г) ба шарте ки;

№30. Ҷумлаи пайрави ҳол чанд хел мешавад?

- а) 2;
- б) 3;
- в) 9;
- г) 10;

№31. Аз ин байти Абдурахмони Ҷомӣ навъи ҷумлаи пайравро ёбед:

Мағрур машав ба мол чун беҳабарон,
Зеро ки бувад мол чу абри гузарон.

- а) замон;
- б) шарт;
- в) хилоф;
- г) сабаб;

№32. Аз ин байти устод Турсунзода навъи ҷумлаи пайравро ёбед:

Дуртар парвоз кун аз хона-аз ҷойи баланд,
То ки парвози ту ояд дӯстонатро писанд.

- а) мубтадо;
- б) хабар;
- в) замон;

г) мақсад;

№33. Навъи чумлаи пайравро аз ин мисол ёбед: Ба якдигар тарзе нигоҳ мекарданд, ки маънии он ба ҳар ду фаҳмо буд. (Р. Қ.)

- а) сабаб;
- б) замон;
- в) тарзи амал;
- г) монандӣ;

№34. Навъи чумлаи пайравро аз ин мисол ёбед: Мисли он ки тилои асил ҳеч гоҳ занг намезанад, одами асил низ дар ҳеч ҳолат худро “гум” намекунад. (Ю. А.)

- а) шарт;
- б) замон;
- в) мақсад;
- г) монандӣ;

№35. Аз ин мисол навъи чумлаи пайравро ёбед: Ў чаву бедаро ба ҳаде талаб кард, ки дар як сол ба асп расад. (С. А.)

- а) пуркунанда;
- б) хабар;
- в) замон;
- г) миқдору дараҷа;

№36. Аз ин мисол навъи чумлаи пайравро ёбед: То ранҷ набарӣ, роҳат намебинӣ.

- а) замон ;
- б) хабар;
- в) шарт;
- г) хилоф;

№37. Ду ва зиёда чумлаи сода бо ҳам алоқаманд шаванд, чиро ташкил медиҳанд?

- а) ибора;
- б) матн;
- в) чумлаи пайрав;
- г) чумлаи мураккаб;

№38. Кадом чумлаи пайрави ба саволи “куҷо?” ва “дар куҷо?” ҷавоб мешавад?

- а) ҳорли замон;
- б) ҳоли макон;
- в) ҳоли хилоф;
- г) ҳоли монандӣ;

№39. “Агар” пайвандаки кадом чумлаи пайрав аст?

- а) мақсад;
- б) сабаб;
- в) пуркунанда;
- г) шарт;

№40. Дар чумлаи “Ҳамин китобро хондан мехостам” калимаи “ҳамин” кадом аъзои чумла аст?

- а) мубтадо;
- б) муайянкунанда;
- в) ҳол;
- г) пуркунанда;

№41. Чумлаи пайрави мисоли “Имтиҳоноти дохилшавиро бомувуаффакият супурдам,...”-ро ёбед!

- а) ...агар тайёрии хуб медидам;
- б) ...ҳамин ки тайёрии хуб медидам;
- в) ...зеро ки тайёрии чиддӣ дидам;
- г) ...ки бо тайёрии чиддӣ омадам;

№42. Дар ин чумлаи мураккаби тобеъ чумлаи пайрав ба кадом савол ҷавоб мешавад? Рафиқам пурсид,ки имтиҳонро чӣ хел супоридам?

- а) аз кӣ пурсид;
- б) киро пурсид;
- в) чиро пурсид;
- г) кӣ пурсид;

№43. Чумлаи мураккаб аз рӯи тарзи алоқа чанд хел мешавад?

- а) 2;
- б) 3;
- в) 4;
- г) 5;

№44. “Вақте ки”, “ҳангоме ки”, “ҳамин ки”, “то вақте ки” пайвандакҳои кадом чумлаи пайраванд?

- а) сабаб;
- б) мақсад;
- в) натиҷа;
- г) замон;

№45. Пайвандакҳои чумлаи пайрави сабабро ёбед!

- а) агар;
- б) то ки;
- в) ҳамин ки;
- г) зеро, чунки;

№46. Дар ин чумла ҳоли сабабро ёбед: “Сафо ноилоч ба шартҳои Комил розӣ шуд”.

- а) сафо;
- б) ноилоч;
- в) ба шартҳо;
- г) шартҳои Комил;

№47. Дар чумлаи “Вақте ки ман машқи аввалини худро ба падарам нишон додам, ӯ таҳсин кард” кадом навъи чумлаи пайрав истифода шудааст?

- а) муфтадо;
- б) хабар;
- в) ҳоли сабаб;
- г) ҳоли замон;

№48. Чумлаи пайрав асосан бо кадом аломати китобатӣ аз сарчумла ҷудо карда мешавад?

- а) тире;
- б) нуқтавергул;
- в) баён;
- г) вергул;

№49. Чумлаи пайраве,ки амалу ҳолатим сарчумларо ба таври муқоиса ва монандкунӣ эзоҳ медиҳад,чӣ ном дорад?

- а) муайянкунанда;
- б) замон;
- в) миқдору дараҷа;
- г) монандӣ;

№50. Аз намунаҳои овардашуда пайвандҳои чумлаи мураккаби пайвасти ҷудоиро ёбед.

- а) аммо,вале,лекин;
- б) ё,ё...ё,ё ки,ё ин ки;
- в) ва,-у;
- г) ва, азбаски;